

## ДАҲГОНАИ БЕҲТАРИН ДАР ИМД-2018

Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 10 нафар довталаберо, ки дар ИМД – 2018 аз рӯи дастовардҳо – ҳолҳои ба дастовардашон дар ҷойи аввал қарор гирифтаанд, муайян кард. Ин даҳгонаи пешқадам тибқи рейтинги ҳамгиро (интегралӣ) аз рӯи ҳамаи субтестҳо (6 субтест) дар имтиҳонҳои номбурда мақоми аз ҳама болоро соҳиб шудаанд (азбаски аз рӯи рейтинги ҳамгиро 2 нафар довталаби охир нишондиҳандаи баробар доранд, зикри на 10 нафар, балки 11 нафар пешқадамтарин довталаб дар ин ҷо салоҳ доништа шуд).

Ҷойи аввалро дар ин даҳгона Ҷалолов М. З. (муассисаи таълимии таҳсилоти миёнаи умумии № 5-и н. Бобочон Ғафуров), ҷойи дувумро Топилов Ш. Б. (мактаби хусусии "Нури Раҳмон"-и н. Ашт) ва ҷойи савумро Фахриев А. С. (литсейи № 3, ш. Исфара) ишғол карданд.

Ин 11 нафар толибилми қобил, ин ташнағони дониш, ин кӯшандағони ҷодаи маърифат, ин илмдӯстони бозақоват, ин хуштамизони бофаросат бо ҷидду заҳмат дурри фазлу маърифатро соҳиб ва арзандаи номи бошарафи донишҷӯӣ гаштанд. Онҳо аз рӯи интиҳобҳои якумашон, ки озмунашон баланд буд, ба номи донишҷӯӣ сазовор шуданд. Минбаъд низ, агар бо чунин ҷаҳду ҳамият ва номусу ғайрат кӯшову пӯё бошанд, дар арсаи донишу ҳикмат пирӯзу комёб ва дар зиндагӣ комрон хоҳанд шуд. Санову аҳсант шуморо, некӯфарзандони миллат ва пӯяндағони роҳи маърифат!

Акси ин ёздаҳ довталаби некному донишварзро дар зер бо муассисаи таълимии хатмкарда ва дохилшудашон ҷой дода, орзумандем, ки довталабони дигар ҳам чун инҳо бо донишу маҳорати шоиста дар роҳи донишҷӯӣ комёб гарданд.

- 1) Ҷалолов Муҳаммадсодиқ Заҳруддинович, муассисаи таълимии таҳсилоти миёнаи умумии № 5-и н. Б. Ғафуров, Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, кори табобатӣ, рӯзона, ройгон.



2) Топилов Шахзод Баҳромҷонович, мактаби хусусии "Нури Раҳмон", н. Ашт, Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, қори табобатӣ, рӯзона, ройгон.



3) Фаҳриев Асридин Суҳайлиддинович, литсейи № 3-и ш. Исфара, Филиали Донишгоҳи давлатии Москва ба номи М. В. Ломоносов дар шаҳри Душанбе, математикаи амалӣ ва информатика, рӯзона, ройгон.



4) Шуқуров Ҷаҳонгир Абдусатторович, муассисаи таълимии таҳсилоти миёнаи умумии № 92-и н. Сино, Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, қори табобатӣ, рӯзона, ройгон.



5) Бурҳонзода Каёни Қурбоналӣ, муассисаи таълимии таҳсилоти миёнаи умумии № 64-и ш. Панҷакент, Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, қори табобатӣ, рӯзона, ройгон.



6) Абдурахимов Комрон Нозирҷонович, муассисаи таълимии таҳсилоти миёнаи умумии № 5-и н. Б. Ғафуров, Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, қори табобатӣ, рӯзона, ройгон.



- 7) Маҳмудов Даврон Дилшодович, муассисаи таълимии таҳсилоти миёнаи умумии № 18-и н. Шаҳристон, Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, кори табобатӣ, рӯзона, ройгон.



- 8) Урунов Бахтиёр Бохирович, муассисаи таълимии таҳсилоти миёнаи умумии № 14-и н. Спитамен, Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, кори табобатӣ, рӯзона, ройгон.



- 9) Муродов Хуршед Маъсумович, гимназияи № 1-и н. Б. Ғафуров, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, сиёсат ва идораи давлатӣ, рӯзона, ройгон.



- 10) Хайруллоева Нигора Бахтиёровна, гимназияи № 2-и н. Шохмансур, Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, кори табобатӣ, рӯзона, ройгон.



- 11) Тоҷибоев Зикриё Зафарҷонович, муассисаи таълимии таҳсилоти миёнаи умумии № 5-и н. Б. Ғафуров, Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, кори табобатӣ, рӯзона, ройгон.

